

# ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ

Хуҷанд

28 март с. 2014

## Иттиҳоди Аврупо ва IWPR дар ш. Хуҷанд тренинги дурӯза оиди «Ҳамкории ВАО ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон» гузарониданд

27 - 28 март с. 2014 дар Хуҷанд Намояндагии «Институти инъикоси ҷанг ва сулҳ» (IWPR) дар Тоҷикистон тренинги дурӯза оиди «Ҳамкории ВАО ва ҳомиёни ҳуқуқи инсон» гузаронид.

Дар доираи ин тренинг 15 нафар аз журналистон ва намояндагони созмонҳои муҳофизати ҳуқуқи инсон аз шаҳрҳои Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакент ва дигар минтақаҳои вилояти Суғд барои пайдо кардани заминаҳои муштараки ҳамкорӣ ба хотири дифо аз ҳуқуқи инсон талош намуданд.

Иштирокчиёни тренинг дар шакли интерактив тарзи омода кардани мақолаҳо дар мавзӯҳои ҳуқуқи инсон ва нозуқиҳои ташкил намудани мусоҳиба бо қурбониёни нақзи ҳуқуқи инсонро омӯхта, инчунин бо ҷанбаҳои қонунии ороштани мусоҳиба бо поймолкунандагони ҳуқуқи инсон шинос шуданд.

Рухшона Олимова, Ҳамоҳангсози барномаҳои “Дастрасӣ ба иттилоот ва хизматрасонӣ”-и Институти “Ҷамъияти Кушода” – Бунёди Мадад дар Тоҷикистон ва директори “Маркази мустақили дифо аз ҳуқуқи инсон” Сергей Романов ба ҳайси тренер ба иштирокчиён дарс гуфтанд.

Хуршеда Раҳимова, яке аз иштирокчиёни тренинг гуфт, ки «Мавзӯи тренинг хеле муҳим ва актуалӣ буд. Гарчанде ман давоми 6-сол бо ВАО ҳамкорӣ мекунам, аммо дар ин тренинг дарк кардам, ки бештари мавридҳо бо ВАО нодуруст кор ба роҳ мондаам. Шурӯъ аз омода кардани варақаи иттилоотӣ ва то гузаронидани нишастӣ матбуотӣ. Акнун дарк кардам, ки бидуни ҳамкорӣ бо журналистон, фаъолияти ҳомиёни ҳуқуқи инсон пурсамар нахоҳад буд. Таҷрибаи ташкилоти мо нишон дод, ки инъикоси мушкilotи ҳуқуқи инсон, дар якҷоягӣ бо ВАО натиҷаи беҳтар медиҳад.»

IWPR тасмим гирифтааст, ки чунин тренингҳоро дар оянда дар шаҳрҳои Хоруғ, Кӯлоб ва Қўрғонтеппа низ гузаронад.

Тренинг дар доираи лоиҳаи сесолаи «Тавонмандсозии ВАО ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои мусоидат ба ислоҳоти демократӣ дар Тоҷикистон» гузаронида шуд, ки он аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаҳои “Дастрасӣ Аврупо барои рушди демократия ва ҳуқуқи инсон» (EIDHR) дар якҷоягӣ бо Ҳукумати Норвегия ва “Ҳазинаи миллии рушди демократия” (NED) маблағгузорӣ мешавад.

Лоиҳаи мазкур барои ҳавасмандгардонии ҳамкорӣ байни фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ВАО-и мустақил равона гардидааст. Мақсади он баланд бардоштани имконоти ВАО-и мустақил барои гузарондани таҳқиқоти журналистӣ ва таҳияи мақолаҳои таҳлилий, ҳамчунин ҳавасмандгардонии муколламаи муассир байни ҳомиёни ҳуқуқи башар, ВАО ва намояндагони мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ба хотири ҳалли мушкilotи аввалиндараҷаи иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеа мебошад.



National Endowment for Democracy  
Supporting freedom around the world

